

# Қурбони

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکیه ]

2010 - 1431

islamhouse<sup>.com</sup>

# "الأضحة"

« باللغة الطاجيكية »

2010 - 1431

islamhouse.com

## Қурбони

"الأضحية"

Таърифи Қурбони:

Қурбони дар луғат ба Ҳайвоне гуфта мешавад ки барой забҳ қарор додаш шуда бошад, ё ҳайвонеки дар рузҳои Ид қурбони мешавад,

Ва дар истилоҳ: қурбон иборат аст аз забҳи ҳайвони маҳсусе ки дар замони маҳсус ба нияти тақарруб ва наздики ба Худованд күшта мешавад.

Ва сабаби номгузории он ба "Узхия" ин аст ки дар вақти Зуҳо ва ё вақти чошт күшта мешавад. Худованд мефармояд :

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَمَّا فِي وَمَمَّا فِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ١٦٢ ﴿ الأَنْعَامُ : ١٦٢﴾

Маъно: "бигу ҳамоно намоз ва қурбониям ва зиндагони ва маргам барой Худованд аст, ки ҳеч шарике надорад"

Ва Худованд дар чой дигар мефармояд:

﴿ وَقَدَّيْنَاهُ بِذِيْجَ عَظِيمٍ ﴾ ١٠٧ ﴿ الصَّافَاتُ : ١٠٧﴾

Маъно: "Мо Қурбонии бузург ва арзушмандеро фидой у кардем".

## Хукми Қурбони

Қурбони барой касеки иститоати анчом додани онро дошта бошад вочиб аст. чуноне ки дар Ҳадиси шариф омада аст ки онро Ҳазрати Абу Ҳурайра ривоят мекунад:

«مَنْ كَانَ لَهُ سَعْةٌ وَلَمْ يَضَّحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا»

Маъно: "ҳар касе бо вучуди тавонои моли қурбони накунад, ба мусаллои Иди мо наздик нашавад". Ва инчунин мефармояд:

(من ذبح قبل أن يصل إلى مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح)

Маъно: "ҳар кас пеш аз намози ид қурорни карда аст, бояд баъд аз намоз ҳайвони дигареро бачой он қурбони кунад, ва ҳар кас қурбони накарда бошад пас ҳам акнун қурбони кунад".

Зоҳири ин ҳадис далолат ба вучубияти қурбони мекунад ва ҳеч далиле бар хилофи ин ҳадис наомада аст.

## Ибтидои вақти Қурбони

Худованди мутаъюл мефармояд:

"الكوثر" (فصل لربك وانحر)

Маъно: "Танҳо барой парвардигори худ намоз бхон ва қурбони бикун"

Ин оят далолат бар ин мекунад ки вақти қурбони пас аз намози ид шурӯъ мешавад, зоро худованд дар ин оят аввал

намозро зикр кард ва баъд аз он қурбониро, ва инчунин дар ҳадиси пайғамбари Худо омада аст ки мефармояд:

«رَّأَوْلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّ، ثُمَّ تَرْجَعَ فَتَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ  
سُنْنَتَنَا، وَمَنْ تَخَرَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»

Маъно: "Аввалин чизеки мо имruz шуруъ мекунем намози идро меҳонем ва сипас қурбони мекунем, пас ҳар касеки чунин қунад тибқи суннат ва равиши мо амал карда аст, ва ҳар кас пеш аз намоз қурбони карда бошад, қурбонии у дуруст нест, балки он қурбоияшро гуё танҳо барой хонаводаи худ кушта аст, ва аз он қурбонияш барой у савобе нест".

### Охирин вақти қурбони

Пайғамбари Худо мефармояд: (كل أيام التشريق ذبح)

Маъно: "тамоми рузҳои ташриқ вақти қурбони аст" яне: тибқи ин ҳадис ҳамай аёёми ташриқ вақти қурбрни аст, ва айёми ташриқ яне:

"Рузи иди қурбон ки даҳуми зилҳичча аст, ва се руз баъд аз он рузи ёздаҳум, дувоздаҳум, сездаҳум мебошад" ва охирини вақташ то шиштани офтоби рузи чаҳоруми иди қурбон идома дорад.

### Шурутҳои Қурбони

**Шарти якум:** Ҳайвонеки қурбони мешавад бояд аз чаҳорпоёни аҳли бошад, ки иборатанд аз: Шутур, Гов, Гусфанд, Буз.

Худованд мефармояд

(عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) "الحج": ٢٨

Маъно: "чаҳропоёнеро забҳ кунанд ки Худо барояшон ато карда аст".

**Шарти дуюм:** Ҳайвоне ки қурбони мешавад ба сини муътабари шаръи расида бошад, чун Пайғамбари худо мефармояд:

«لَا تَدْبِحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَدْبِحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّانِ»

Маъно: "Забҳ накунед магар ҳайвоне болиғеро ки дандоҳои ширёш афтода бошад, агар он барой шумо душвор бошад пас гусфандеро қурбони қунед ки яксолагиро пура карда бошад".

Сини шаръи барой ҳайвонои қурбони мешуда чунин мебошад:

**Шутур:** фуқаҳо иттифоқ доранд ки шутуреки қурбони мешавад бояд панҷ сола бошад ки барой ҳафт нафари қурбони кунанда кифоят куна

**Гов:** бояд ду сола бошад ки барой ҳафт нафари қурбони кунанда кифоят кунад.

**Буз:** бояд як солаи пура бошад ва ба соли дуюм дохил шуда бошад, яне "Бузеки тамоми баданашро пашм пушида бошад, ва барой як мард ва хонаводаҳош кифоят мекунад.

**Гусфанд:** Бояд як сол дошта бошад, яне "гусфандеки тамоми баданашро пашм пушида бошад" ва дар ин масала байни фуқ аҳо ихтилоф аст ки баъзе аз онҳо гусфанди чор моҳаро ҷойз медонанд, ва барой як мард ва хонаводааш кифоят мекунад.

**Шарти сеюм:** Ҳайвоне ки қурбони мешавад бояд аз ҳар гуна айбеки мониъи қабули қурбони мешавад солим бошад. чун Пайғамбари худо дар ҳадиси шариф мефармояд:

«أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرْضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيْنَ ظَلْعَهَا  
وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى»

Маъно :"Чаҳор ҳайрон барой қурбони чойз нест:

Якум: Ҳайвони куреки курияш ошкор бошад.

Дуюм: Ҳайвони бемореки беморияш ошкор бошад.

Сеюм: Ҳайвони лангеки лангияш ошкор бошад.

Чаҳорум: Ҳайвонеки узви шикастагияш беҳбуди намеёбад,  
"устухонҳояш мағз надошта бошад".

Ва дар назди Эмом Тирмизи "والعجفاء التي لا تنقى" ҳайвонеро мегуянд ки чунон лоғар ва заъифе бошад ки устухонҳояш мағз надошта бошад".

Ва дар дигар ривоят омада аст ки :

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ»

Маъно: "Расули Акрам ба мо амр намуд ки ҳангоми интихоб кардани ҳайвони қурбони диққат кунем ки чашм ва гуши ҳайвон солим бошад"

Панҷум: ҳайвонеки бештари шоҳаш аз назари тули ва арзи аз байн рафта бошад, истифода бурдан аз ин ҳайвонҳам дар қурбони чойз нест

### **Ҳайвонотеки қурбони кардани онҳо макруҳ аст:**

Якум: Алмуқобала: он ҳайвоне вст ки қисмати болой гушаш қатъ шуда аст, ва тикаи гушаш оvezон аст.

Дуюм: Алмудобара: он ҳайвоне аст ки як тарафи гушаш қатъ шуда аст.

Сеюм: Ашшарқо: он ҳайвоне аст ки гушаш аз назари тули пора шуда бошад.

Чаҳорум: Алхарқо: он ҳайвоне аст ки гушаш ба сурати доира суроҳ шуда бошад. яне ҳамай инҳо далолат бар ин мекунад ки қатъ будан ва ё пора будани "нисфи гуш ё бештар аз нисфи гуш" яне агар гуш аз ним зиёдаш қатъ ё пора бошад он ҳайвон маъюб ҳисоб мешавад, ва истифодай он барой қурбони дуруст нест, аммо агар буридагии гуш аз ним кам бошад қурбони кардани он дуруст аст ва ишколе надорад. ва ҳукми "Дум" низ ҳамчунин аст, ва қиёс бар он ҳар чизеки сабаби кам шудани гушт батаври ошкор шавад ки сабаби нақс шудан дар зебои хилқати ҳайвон ошкор шавад.

### Умуреки Қурбони кунанда дар даҳи зихичча бояд аз онҳо худ дори кунад:

Пайғамбари Худо дар ҳадиси шариф мефармояд:

«إِذَا دَخَلْتُ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَمْسَسْ مِنْ شَعِيرٍ وَبَشَرٍ شَيْئًا»

Маъно: "Вақте ки даҳи аввали зилҳичча даромад агар касе аз шумо

қасди қурбони карда бошад бояд то замонеки қурбони мекунад аз муй ва пусти худ чизе нагирад "яне: муйҳо ва ноҳунҳои худро кутоҳ накунад. пас шахсеки меҳоҳад қурбони кунад бояд муйҳои бадани худро аз кутоҳ кардан ва тарошидан ва қандан ва ғайра худдори кунад ва ин ҳукм шомил ба ҳамаи муй бадан мебошад, ҳамчунин аз кутоҳ кардани ноҳунҳо ва ё қандани онҳо худдори кунад, ва агар қурбони кунанд ба яке аз ин корҳо муртакиб шавад қурбонии у дуруст аст, аммо аз амри худо ва расулаш ноғармони карда аст.

### Равиши Забҳ кардани дуруст

Эмом Муслим дар сахиҳаш ривоят карда аст ки Пайғамбари Худо фармуданд:

«يَا عَائِشَةُ هَلْمٰي الْمُدْبِيَةُ». ثُمَّ قَالَ «اْشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْبَجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ «بِاسْمِ اللَّهِ الَّلَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ صَحَّى بِهِ».

Маъно: "Э Оиша кордро "корча" биёр, сипас фармуданд: онро дар санг тез кун, Оиша "р.з" корчаро тез кард, Пайғамбари худо корча бардошт ва" Кабшро" бар паҳлу хоб кард ва онро забҳ кард ва сипас фармуд: баноми Аллоҳ, Парвардигоро инқурбониро аз Муҳаммад ва Оли Муҳаммад ва Умати Муҳаммад бипазир"қабул кун" ва сипас қурбони карданд. ва ин ҳадис далолат бар ин мекунад ки гусфандро вақти қурбони кардан бар паҳлуй хобидан мустаҳаб аст, ва хобидани гусфанд бар паҳлуй чап ва қарор додани он батафи қибла, инчунин ин ҳадис далолат бар ин мекунад ки забҳ кунанда бояд корчаро тез кунад, ва Бисмллоҳ ва Аллоҳу Акбар бигуяд, ва пас аз хун рехтан мегуяд ҳамон дуоero ки Пайғамбаои худо гуфта буд. дар боло зикр шуд.

### Чигуна тақсим кардани гушти Қурбони

Пайғамбари худо дар ибтидо аз захира кардани гушти Қурбони беш аз се руз манъ кардан ва сапас онро ҷойз донистанд, чуноне фармуданд:

«إِنَّمَا نَهَيُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافِعِ الَّتِي دَفَتْ فَكُلُوا وَادْخُرُوا وَتَصَدَّقُوا»

Маъно: "Ҳамоно шуморо аз захира кардани гушти қурбони баҳотири вуруди саҳронишинони фақир ба мадина манъ кардам, пас аз ин метавонед аз гушти қурбони бихуред ва захира кунед ва садақа диҳед"

Ва барой хонаводаи қурбони кунанд мустаҳаб аст аз гушти қурбони бихуранд ва барой худашон захира кунанд ва меқдоре аз онро ҳадия кунанд, ва меқдоре аз онро ба фақирон ва муҳтоҷон садақа кунанд, ва дар дини ислом барой "захира кардан ва садақа, ва ҳадия "меқдори муаяне таин нашуда аст, яне: худи соҳиби қурбони чихелеки бихоҳад он гуштро тақсим ва ҳадия кунад ва чи микдоре бихоҳад барой худ захира кунад. Аммо фурухтани гушти қурбони ва ё додани исме аз он барой Қассоб "ҳақи Қасобияш" манъ шуда аст.

### **Ҳукми Мусалмонеки тавонои Қурбониро надорад**

Пайғамбари худо аз ҷой он қасонеки тавонои қурбониро надоранд аз "умматаш" қурбони карда буд то онҳоҳам аз аҷру савоби қурбони бенасиб нашаванд, Пайғамбари худо дар вақти забҳ кардани яке аз гусфандҳо гуфт: "Бисмиллоҳ ва Аллоҳу Акбар, Парвардигоро:ин аз тарафи ман ва ҳар касеки аз умматам қурбони накарда аст".